

ТАСДИҚ МЕКУНАМ:
Ректори Академияи идоракунии
давлатий назди Президенти
Чумхурий Тоҷикистон, доктори
илемхон хуқуқшиносӣ, профессор
Faafurzoda A.D. 08/08/2022 с.

ТАКРИЗИ

муассисай пешбар ба рисолаи Муминзода Орифчони Сафо дар мавзуи «Проблемаҳои танзими сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий тибки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии ҳусусӣ пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, ба яке аз мавзӯъҳои мубрами илми ҳуқуқшиносӣ – Проблемаҳои танзими сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи гражданини соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Муҳтавои он ба ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оиласӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ мутобиқ мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он. Мубрамияти мавзуи интихобнамудаи унвончӯ Муминзода Орифҷони Сафо пеш аз ҳама, аз вазъияти сиёсиву ҳуқуқӣ ва иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон сарчашма мегирад. Тоҷикистон, ки пас аз пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ истиқлолияти давлатиро ба даст овард, кӯшиш менамояд ҳадафи ташаккул ва рушд додани давлати миллии ҳуқуқбунёд ва демократӣ бунёд намояд. Таъсиси чунин як давлати соҳибистиклоп бо хусусиятҳои милливу демократӣ кори саҳлу осон набуда, аз ҷомеаи илмии тоҷик омӯзиши масоили ҳуқуқиро дар таъриҳ, дар муқоиса ва бо усуљҳои соҳавии омӯзиш талаб мекунад.

Соҳаи наклиёт яке аз соҳаҳои муҳимми иқтисодиёт буда, рушди он яке аз масъалаҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтai давлат мебошад. Фаъолияти наклиётӣ қисми таркибии асосии пойгоҳи моддии иқтисодии тамоми давлатҳо аст. Он фаъолияти мұтадили иқтисодиёт, чойгиршавии оқилонаи кувваҳои истехсолкунанда ва самаранокии истехсолот ва хизматрасониҳоро таъмин менамояд. Беҳуда нест, ки дар Паёмҳои ҳамасолай Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – ҶТ) ба соҳаи наклиёт ва рушди он дикқати чиддӣ дода мешавад. Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ

Рахмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 26 декабри соли 2018 қайд шуда буд, ки «дар шароити Тоҷикистон, ки 93 фоизи қаламрави он аз қӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ахаммияти бузург доранд».

Инсоният аз даврони қадим ба сугурта ҳамчун асоси ҷуброн намудани зарар дар натиҷаи ҳодисаҳои гуногун бамиёномада, муносибат намудааст. Бо дарназардошти ин омилҳо, таҳқиқи масъалаи мазкур аз лиҳози илми ҳуқуқи гражданий мубрам маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, мавзуи таҳқиқоти Муминзода Орифҷони Сафо «Проблемаҳои танзими сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи гражданий соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» яке аз мавзуъҳои мубрам ва то имрӯз ба таври қулливу ҷузъи таҳқиқнашуда дар илми ҳуқуқи гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Мубрамияти мавзуи таҳқиқотӣ аз он бармеояд, ки унвонҷӯ қайд намудаанд: «Фаъолияти роҳу нақлиёт дар мамлакатҳои ҷаҳон бо суръати баланд рушд намуда истодааст, ки ин як қатор мушкилотҳоро вобаста ба ҳимоя ва баркарор намудани ҳуқуқҳои вайроншуда дар натиҷаи истифодай воситаи нақлиёти автомобилий ба вучуд меорад. Бо дарназардошти ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои зиёди роҳу нақлиёт, ки дар натиҷа ҳаёт, саломатӣ ва молу мулки шахсон зери ҳатар қарор мегиранд, ҷиҳати баркарор намудани ин ҳуқуку манфиатҳои вайроншуда қонунгузорӣ механизми сугуртаро пешбинӣ намудааст.

Омори расмӣ нишон медиҳад, ки ҳамасола теъдоди садамаҳои нақлиётӣ дар сатҳи баланд қарор доранд. Дар миқёси ҷумҳурӣ дар 5 соли охир 15 019 садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар натиҷаи ин садамаҳо 5 660 нафар ба ҳалокат расида, 20 383 нафар заарҳои гуногун ба саломатӣ бардоштаанд”.

Яке аз воситаҳои таъмини ҷуброни зарар ҳангоми ҳодисаҳои садамавии автомобилий сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи гражданий соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий мебошад. Бинобар ин, интиҳоби ин мавзуъ барои такмили механизми ҳифзи манфиатҳои қонунии субъектони ҳуқуқи гражданий мубрам аст. Ҳамин тарик, аз ҷониби унвонҷӯ низ мубрамияти мавзуъ дуруст муайян карда шудааст.

Мавзуи мазкур, чуноне, ки аз рисола ва автореферати кор бармеояд, дар ҷаҳорчӯбаи барномаи дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи гражданий факултети ҳуқуқшиносии ДМТ барои солҳои 2016-2020 дар мавзуи «Инкишофи мавзуи танзими ҳуқуқи гражданий: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ» омода гардида, ба анҷом расонида шудааст.

Таҳқиқоти диссертационии унвонҷӯ Муминзода Орифҷони Сафо аз муқаддима, ки дар он мақсад, объект, предмет, навовариҳои таҳқиқот пешниҳод шудаанд, ду боби фарогирандаи ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳои амалӣ, рӯйхати адабиёт ва интишороти муаллиф вобаста ба мавзуи диссертационӣ мантиқан дуруст муайян шуда, пайдарҳамии мантиқӣ дар он риоя шудааст. Ҳаҷми умумии рисола 199 саҳифаро ташкил медиҳад.

Дар умум, унвончӯ як қатор навовариҳоро ба илм дохил намуда, аввалин муҳаққики самти мазкур аст, ки кӯшиш намудааст, ба таври маҷмӯй институти сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилиро омӯзад. Муаллиф дар заминаи адабиёти васеи илмии ватанию ҳориҷӣ исбот намудааст, ки институти сугурта дар соҳаи нақлиёт ҳанӯз дар Бобулистни Қадим ба назар мерасид, ки дар ҳудуди он фондҳои маҳсус барои тоҷироне, ки дар мавриди интиқоли мол ба оқибатҳои ноҳуш ва мушкилӣ рӯ ба рӯ шудаанд, таъсис дода шуда буд.

Аммо, ба фарқ аз сугуртаи замони имрӯз, ин фондҳо байди фаро расидани ҳодисаи сугуртавӣ таъсис ёфта, маблағҳои иштирокчиёни ҳамин фонд мутаносибан арзиши молу мулки онҳоро дар бар мегирифтанд. Сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий таърихи қадима дошта, ҳамчун як падидаи нав дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Шаклгирии ин навъи сугурта, қабл аз сугуртаи ихтиёрий дар таърихи чомеаи инсонӣ пайдо гардидааст.

Падидаи мазкур дар натиҷаи ташкили принсиби «тақсими заар» пайдо гардидааст ва ин ҳулосабарорӣ шаҳодати он мебошад, ки барқароршавии он дар давраи қадим, дар замоне ки чомеа шакли ҷуброни сугуртавӣ андеша намуд, ба миён омадааст ва сугурта ба давраи нави рушд ворид гардид, ки онро сугуртаи тиҷоратӣ меномиданд.

Дар заминаи таҳилилҳои илмӣ дар рисола исбот гардидаааст, ки новобаста аз мавҷудияти институти сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий дар таърихи тоҷикон, дар танзими он тибқи ҳуқуки амалкунандай Тоҷикистони мусоир норасой ва баҳсҳои илмиву амалий вучуд дорад.

Муаллиф якчанд масоили ҳалталабро, аз ҷумла масъалаҳои инкишоф ва рушди танзими ҳуқуки граждани сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий дар давраҳои муайяни таърихӣ ва дар замони мусоир мавриди омӯзиш қарор гирифтааст; мағҳум ва мазмуну моҳияти сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий мавриди таҳқиқи илмӣ қарор дода шудааст; ҳусусиятҳои хоси шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий асоснок гардидааст; ҳуқуқу уҳдадорӣ ва ваъзи ҳуқуқии тарафҳои шартнома муайян карда шудааст; ҷавобгарии ҳуқуки граждани тарафҳои шартнома таҳлил гардида, ҳолатҳо ва асосҳое, ки сабаби қатъ гардидани шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий мегарданд ва дигарро на танҳо номбар, балки кӯшиш ба ҳарҷ додааст, то роҳҳои ҳалли онҳоро ошкор намояд ва бо роҳи пешниҳоду тавсияҳо ба қонунгузорӣ онҳоро ҳал намояд.

Қайд намудан лозим аст, ки таҳлили мавзуи мазкур на танҳо аҳаммияти сирф илмӣ, балки аҳаммияти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ низ дорад, чунки ҳалли дурусти масоили вобаста ба сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии

хуқуки гражданин соҳибони воситай нақлиёти автомобилий метавонад заминаи рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва беҳтар ҳимоя гардидани манфиатҳои ташкилотҳои сугуртавиву сугурташавандагон ва дар ин асос ташаккул ёфтани низоми хизматрасониҳои сугуртавӣ гардад.

Таҳқиқоти диссертационии мазкур аз назари интихоби мавзӯъ, гузориши масъалаи баррасишаванда ва роҳу усулҳои таҳқиқ аз дигар рисолаҳо фарқ дошта, дар ин самт аввалин таҳқиқоти илмӣ мебошад, ки вазъи хуқукии институти мазкур тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳс қарор гирифтааст.

Бояд қайд намоем, ки дар доираи таҳқиқот аввалин маротиба дар илми хуқуқшиносии қишвар вазъи хуқукии сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуки гражданин соҳибони воситай нақлиёти автомобилий аз нигоҳи илми хуқуки гражданӣ ва хуқуки соҳибкорӣ ба таври маҷмуи таҳлил гардидааст.

Нуктаҳои илмӣ, пешниҳод ва тавсияҳои муаллиф ҳамагӣ асоснок, қобили дастгирӣ буда, барои такмил додани институти мазкур равона шудаанд, ки ин аҳаммияти иқтисодии онро низ ошкор месозад.

Муаллиф тавонистааст, ки дар ҷараёни таҳқиқот якчанд падидаҳои хуқуқиро таҳлил карда, мағҳуми онҳоро муайян намояд. Дар заминаи адабиёти илмӣ таърифи институти сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуки гражданин соҳибони воситай нақлиёти автомобилий пешниҳод менамояд. Аз ин нуктаи назар таҳқиқот хусусияти назариявӣ низ дорад.

Нуктаҳои илмӣ ва навовариҳои рисола дар заминаи омор ва таҷрибай судӣ таҳия шудаанд, эътиоднокӣ ва асолати онҳоро таҳқим мебахшад.

Пешниҳодҳои муаллиф оид ба такмил додани қонунгузории Тоҷикистон дар самти институти сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуки гражданин соҳибони воситай нақлиёти автомобилий, маҳсусан мағҳуми соҳибони воситай нақлиёт лоиқи дастгирӣ мебошанд ва дар дурнамо метавонанд вазъи зоминро мұътадил созанд. Пешниҳоду тавсияҳои дигари муаллиф, ки дар рисола хеле зиёд ҳастанд метавонанд сахми назаррас дар илм ва амалияи хуқуки гражданӣ бошанд.

Мақсади таҳқиқоти диссертационӣ таҳлили проблемаҳои назариявӣ, амалӣ ва муқаррароти қонунгузорӣ, ки сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуки гражданин соҳибони воситай нақлиёти автомобилиро ба танзим медароранд, ба ҳисоб рафта, дарёғти роҳҳои ҳал ва пешниҳоди тавсияву таклифҳоро оид ба мукаммал гардонидани қонунгузорӣ фаро мегирад.

Вазифаҳои дар назди муҳаққик гузоршашуда, аз ҷумла: муайян намудани заминаҳои таърихии рушди танзими хуқукии сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуки гражданин соҳибони воситай нақлиёти автомобилий дар марҳилаҳои гуногун ва таҳлили манбаъҳои танзимкунандаи масъалаи мазкур; коркарди мағҳум ва хусусиятҳои сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуки гражданин соҳибони воситай нақлиёти автомобилий; таҳлили муқоисавӣ-хуқукии қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ дар бораи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуки гражданин соҳибони воситай нақлиёти

автомобилй; таҳқиқи ҷанбаҳои ҳуқуқи граждани шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилй ва табиати ҳуқуқии он; мушаххас гардонидани ҳуқуқу уҳдадории тарафҳои шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилй ва баррасии ваъзи ҳуқуқии онҳо; баррасии масъалаҳои ҳуқуқии пардоҳти сугуртавӣ, мукофоти сугуртавӣ, муҳлат ва дигар хусусиятҳои хоси шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилй; таҳлили асосҳои қатъ гардидани шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилй мувофиқи қонунгузорӣ ва пешниҳоди тавсияҳои мушаххас оид ба танзими ҳуқуқии он ба таври куллӣ аз ҷониби муаллиф баррасиву ҳал шуда, дар асоси он ҳулосаҳои илмӣ пешниҳод шудаанд. Аз ин ҳулоса кардан мумкин аст, ки унвонҷӯ аз уҳдаи анҷом додани таҳқиқоти илмӣ ба хубӣ баромадааст.

Таҳлилҳо дар диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, ҳулосаҳо, мағҳумҳои илмӣ, масоили қонунгузорӣ, ки дар асоси сарчашмаҳои меъёриву ҳуқуқӣ, илмӣ, омор ва таҷрибаи судӣ аз тарафи муаллиф пешниҳод шудаанд, асоснокӣ ва мӯтамадии онҳоро таҳқим баҳшидаанд ва баёнгарии таҷрибаи кофии таҳқиқотӣ доштани муаллиф буда, аз он дарак медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона анҷом дода шудааст.

Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳаммияти илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дархостшаванда мумкин аст.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ аввалин рисолаи мукаммал оид ба ҷанбаҳои назарӣ ва амалии институти сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилй дар ҳуқуқи граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти ба инобат гирифтани марҳилаҳои таърихии рушди ҳуқуқи миллати тоҷик, қонунгузории миллӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ва қонунгузории давлатҳои алоҳида мебошад. Нуктаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод карда шудаанд, навгонии рисолаи илмӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузошташударо инъикос менамоянд.

Натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ ҳам аз ҷанбаи илм хусусияти назариявӣ дошта, барои рушди илм, ва таҳқиқотҳо дар ин самт мусоидат мекунанд. Аз ҷониби дигар, онҳо хусусияти амалӣ дошта, барои такмил додани қонунгузорӣ ва таҷрибаи татбиқи институти сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилй мусоидат менамоянд. Натиҷаи амалии таҳқиқоти пешниҳодшуда, ба таври самаранок амалӣ шудани он дар таҷриба мебошад. Тавсияҳои онро метавон дар қонунгузории амалкунанда, дар барномаҳои давлатӣ, барномаҳои таълимӣ ба таври васеъ истифода бурд.

Аз ҷиҳати методологӣ низ унвонҷӯ кӯшиш намудааст, ки кулли усулҳои илми ҳуқуқшиносиро истифода барад.

Тахассус, мавзуль ва мазмунни таҳқиқоти диссертатсионӣ ба шаҳодатномаи ихтисосҳо мувоғиғ буда, диссертатсия ба ихтисоси 12.00.03 – Ҳукуки гражданий, ҳукуки соҳибкорӣ, ҳукуки оилавӣ, ҳукуки байналмилалии хусусӣ мутобиқат дорад.

Нуктаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои амалие, ки дар рисолаи Муминзода Орифҷони Сафо манзур карда шудаанд, метавонанд дар таҳияву таҷдиди қонунгузории соҳаи гражданий, омодасозии стратегия, барнома ва концепсияҳои давлатӣ, рушди василаҳои тарзҳои таъмини таълим дар соҳаи ҳукуки гражданий саҳмгузор бошанд. Инчунин, натиҷаҳои рисоларо метавон дар таълими фанҳои «Ҳукуки гражданий» ва курсҳои маҳсуси «Ҳукуки суғуртавӣ» ва ғ., ҳангоми навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои ҳатм, рисолаҳои магистрӣ ва рефератҳо истифода бурд.

Бо мақсади исботи гуфтаҳои қаблӣ метавон ҷанде аз натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсиониро ишора намуд, ки барои он метавон ба довталаб дараҷаи илмӣ дода шавад:

1. Дар нуктаи яқум илми назариявии ҳуд, ки барои ҳимоя намудан пешниҳод шудааст, таҳқиқбараанд таърихи ташаккул ва рушди ҳукуқии институти суғуртai ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки гражданий соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий аз давраҳои қадим то имрӯз, ки он барои асоснок намудани сарчашмаи пайдоиш ва ташаккули институти мазкур, инчунин баҳогузории комили он ҳамчун институти ҳукуки гражданий мусоидат меқунад, мавриди омӯзиш карор дода, дуруст ба ҳулоса омадааст, ки таърихи инкишофи суғуртai ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки гражданий соҳибони воситаи нақлиёти автомобилиро бо дарназардошти ба инобат гирифтани маҳсусиятҳои ташаккули он дар ин ё он марҳилаи таърихӣ ба давраҳои зерин чудо намудан мумкин аст: 1) давраи тошуравӣ (аз аҳди қадим то инқилоби Октябр); 2) давраи Шуравӣ (баъди инқилоби Октябр то соли 1990); 3) давраи муосир (аз соли 1990 то имрӯз).

2. Таҳқиқбараанд дар нуктаи дуюми илмии ба ҳимоя пешниҳодшавандча ҷунин андешаро пешниҳод менамояд: «суғуртai ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки гражданий соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий ҳамчун як падидай нави илми ҳукуки гражданий дар ҶТ ба ҳисоб меравад. Шаклгирии ин навъи суғурta таърихи қадима дошта, қабл аз суғуртai ихтиёрӣ дар таърихи ҷомеаи инсонӣ пайдо гардидааст. Падидай мазкур дар натиҷаи ташкили принсипи «тақсими зарар» пайдо гардидааст ва ин ҳулосабарорӣ шаҳодати он мебошад, ки барқароршавии он дар давраи қадим дар замоне, ки ҷомеа шакли ҷуброни суғуртавиро андеша менамуд, ба миён омадааст ва суғурта ба давраи нави рушд ворид гардид, ки онро суғуртai тичоратӣ меномиданд.

Дар шароити муосир бояд назорати доимӣ ба фаъолияти суғуртавӣ ва механизимҳои ҳукуқии он ба роҳ монда шавад ва дар сурати ба вучуд омадани камбудии қонунгузор онҳоро бартараф намояд, то ки дар кишвар падидай суғуртai ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки гражданий соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий ҷавобгӯи манфиатҳои умумии ҷомеа, ки ҳар як

иштирокчии ҳаракат дар роҳ, маҳсусан соҳибони воситаҳои нақлиёти автомобилий бошад».

3. Дар нуктаи сеюми илмӣ-назариявии худ, ки ба ҳимоя пешниҳод шудааст, муаллиф бо ҳалли масъалаҳо муайян кардани хусусиятҳои мағҳуми институти мазкурро равшан намудааст. Зикр менамояд, ки «Бо мақсади муайян кардани паҳлуҳои асосии сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий аз мағҳуми дар қонун пешбинишуда, хусусиятҳои хоси онро чудо намудан мумкин аст: а) сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий ин намуди алоҳидаи сӯғуртаи ҳатмӣ мебошад; б) сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий ба андозаи қисман ё пурра пардоҳт намудани ҷуброни сӯғуртавӣ (пардоҳти сӯғуртавӣ) барои зараре, ки ба манфиатҳои молумулкӣ шахс вобаста ба уҳдадориҳои ӯ оид ба ҷуброни зарар ба шаҳсони сеюм равона карда шудааст; в) сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий танҳо дар сурати аз ҷониби шахс истифода бурдани воситаи нақлиёт, аз ҷумла ҷавобгарии ҳуқуқи граждани интиқолдиҳанда расонида шудааст, ба миён меояд.

4. Дар тавсияи чоруми худ муаллиф чунин пешниҳод менамояд, ки «Сӯғурташаванда ин соҳиби воситаи нақлиёт мебошад, ки ҳангоми ба вучуд омадани ҳодисаи сӯғуртавӣ ба ҳаёт ва саломатӣ, инчунин ба шаҳси сеюм зарари молумулкӣ расонидааст, дар полиси шартномаи сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий номи ӯ қайд карда шудааст».

5. Гузашта аз ин, дар идомаи тавсияи панҷуми ба ҳимоя пешниҳодшаванда муаллиф чунин зикр менамояд: «сабаби рушди беандозаи шартномаи сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий дар давраи муосир ва маҳсусиятҳои хосро ба даст овардан, инкишофи онро дар навбати худ ба ду давра метавон чудо намуд: а) аз давраи соли 1990 то соли 1996. Дар ин давра қонунгузории маҳсуси шартномаи сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий рушд накарда буд ва он тавассути санадҳои меъёрии ҳукуқие, ки дар умум муносибатҳо вобаста ба сӯғуртаро муқаррар менамуданд, танзим карда мешуд; б) аз соли 1996 то инҷониб. Ҳусусияти ин давра дар он аст, ки шартномаи сӯғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий тавассути санадҳои меъёрии ҳукуқии маҳсус танзим гардид, низоми сӯғуртаи мамлакат рушд намуд, фаъолияти сӯғуртавӣ инкишоф ёфт.

Дар ин қисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмӣ бо дарназардошти нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки ҳамагӣ навғонии илмӣ ба ҳисоб мераванд, лоиқ ба дараҷаи илмии дархостшаванда мебошад.

Бояд қайд намуд, ки дар баробари муваффакиятҳои ишорашуда, инчунин дар рисолаи илмӣ баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан чой доранд ва онҳоро ба таври зайл метавон иброз намуд:

1. Дар пешниҳод панҷуми нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳод гардида муаллиф рушди конунгузорӣ оид ба самти баррасишаванд дар давраи мусир ва ду марҳила ҷудо намудааст (саҳифаи 15 диссертатсия), аммо оид ба ҳусусиятҳои давраҳои ҷудо гардида таҳқиқот пурра анҷом дода нашудааст.

2. Таҳлили диссертатсияи унвонҷӯ нишон медиҳад, ки дар таҳқиқот доир ба таносуби ин намуди суғурта аз намудҳои дигари суғурта бо қадом таҳлил чой надорад. Ба манфияти кор аст, ки унвонҷӯ доир ба таносуби ин ҳолатҳо андешаҳои худро баён намояд.

Аммо, эрод ва норасоиҳои ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмии онро коста намегардонанд.

Аксарияти интишороти илмии Муминзода Орифҷони Сафо дар мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ таҳия гардида, мазмуни асосии таҳқиқотро дар бар гирифтаанд. Муҳтавои асосии диссертатсия дар 10 мақолаҳои илмӣ (аз он 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) интишор шудаанд.

Оид ба мавзуи таҳқиқотӣ – институти суғуртai ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий муаллиф дар ҷорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ, семинар, конференсияҳои илмӣ-назарияйӣ ва илмӣ-амалӣ бо маърузаҳо баромад намудааст.

Автореферат ва маводи нашрнамудаи муаллиф ба талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» пурра мутобиқат дошта, ҳулоса ва мазмуни мухтасари таҳқиқоти муаллиф оид ба мавзуи мазкур мебошанд. Унвонҷӯ дар ҷараёни таҳқиқоти диссертационӣ ба муаллифон ва манбаи иқтибоси мавод ишора менамояд.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.

Диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навғонии илмии диссертационӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маъруzaҳо дар конференсияҳои байналмилалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Ҳулоса, рисолаи диссертационии Муминзода Орифҷони Сафо ба талаботҳо оид ба корҳои диссертационӣ дар мавриди дарёғти дараҷаи илмии номзади илм мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан

Суроға: 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Сайд Носир 33, Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел.: 224-17-86, 224-83-93 (факс), email: info@apa.tj.

**Раиси ҷаласа, мудири кафедраи ҳуқуқ
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
Академияи идоракуни давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент**

П.И. Мирзоев

**Котиби ҷаласа,
н.и.ҳ. муаллими қалони кафедраи ҳуқуқ
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
Академияи идоракуни давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ**

Д.А. Олимзода

**Имзои Мирзоев П.И. ва Олимзода Д.А.-ро тасдиқ мекунам.
Сардори Раёсати қадрҳо, коргузорӣ ва
корҳои маҳсуси
Академияи идоракуни давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

О.О. Бобозода

